

Тақризи

**муқарризи расмии дувум ба диссертсияи номзадии Ҷавҳарова
Муҷибахон Одиловна «Ҷусуф ва Зулайҳо» - и Ҳоварии Шерозӣ ва
муқоисаи он бо достони ҳамноми Абдураҳмони Ҷомӣ” барои дарёфти
дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ, аз рӯи ихтисоси 10.01.01.-**

Адабиёти тоҷик

Таҳқиқу баррасии достонҳои манзуме, ки сарчашма дар адабиёти шифоҳии мардумони муҳталифи олам доранд, дар мархилаи нави ташаккули адабиётшиносии тоҷик дар мақоми яке аз мавзуоти меҳрварӣ қарор гирифтааст. Ҳоса, достони “Ҷусуф ва Зулайҳо”, ки аз ҷумлаи достонҳои сарчашма дар фолклори мардумони яхуд ба шумор меравад, дар адабиёти тоҷик мавқеъ ва мақоми хосаэро соҳиб буда, асари он ба ҳадде ҷашнрас аст, ки дар заминай сужаи он силсилаи ҳамосаҳои ишқӣ дар адабиёти форсу тоҷик ба вучуд омадаанд. Албатта, роҷеъ ба достонҳои муҳталифи ҳамноми “Ҷусуф ва Зулайҳо”, ки дар адабиёти форсу тоҷик ба қалам омадаанд, силсилаи тадқиқот рӯи кор омадаанд, ки метавон ба корномаҳои илмии донишмандони тоҷик чун Аълоҳон Афсаҳзод, Ҷусуфҷон Салимов, Абдулмансуни Насридин, Умеда Ғаффорова, Вафо Элбоев

Фаҳриддин Насридинов ва дигарон ёдовар шуд. Рисолаи номзадии Ҷавҳарова Муҷибахон Одиловнаро таҳтӣ унвони «Ҷусуф ва Зулайҳо» - и Ҳоварии Шерозӣ ва муқоисаи он бо достони ҳамноми Абдураҳмони Ҷомӣ” метавон идомаи мантиқии ҳамин силсилаи тадқиқот ба шумор овард, ки пеш аз ҳама дар он бори аввал достони “Ҷусуф ва Зулайло”-и Ҳоварии Шерозӣ бори аввал дар адабиётшиносии тоҷик дар дар муқоиса ба шеваҳои ниғориши, сабки оғариниши образҳо ва дигар вежагиҳои достони ҳамноми Абдураҳмони Ҷомӣ ба қалам омадааст.

Рисола аз муқаддима, се боб, се боб, 16 фасл, хулоса ва рӯйхати адабиёт таркиб ёфтааст. Дар муқаддимаи рисола диссертант зарурати

тахкиқ ва аҳамияти омӯзиши мавзуъро мушаххас намуда, муҳимтарин таҳкикотеро, ки то кунун дар заминаи баррасии чойгоҳи достони “Юсуф ва Зулайҳо” дар адабиёти тоҷик ба қалам омадаанд, шарҳу тафсир намуда, баъдан масоили меҳварии рисолаи илмии худ ва тозагиҳои тадқикоташро дар заминаи баҳои илмӣ додан ба корномаҳои илмии анҷомдодаи донишмандони ватаниву ҳориҷӣ муқаррар соҳтааст. Боби аввали рисола “Муҳтаво, соҳтор ва сюжети достонҳои «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҳоварии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ” унвон дошта, муҳимтарин масоили мавриди назари муаллиф дар ду фасл ба риштаи таҳкиқ кашида шудаанд. Диссертант дар фасли аввали ин боб қӯшидааст, ки манобеъ ва сарчашмаҳои зухури қиссаи “Юсуф ва Зулайҳо”-ро аз китобҳои кӯҳани динии ақвоми муҳталиф ҷустуҷу намуда, муайян намояд, ки сужаи қиссаи «Юсуф ва Зулайҳо» дар бобҳои 37-50-и «Библия» ва сураи 12-и «Қуръон», ки бевосита номи “Юсуф”-ро дорад, омадааст. Баррасиҳои анҷомдода ва таҳлилҳои амиқи вай муқаррар соҳтаанд, ки дар сураи мазкур 52 маротиба номи Юсуф зикр шудааст. Дар ҷараёни баррасии масъалаи мазкур муҳаққиқ ба хулосаи расидааст, ки ҳарчанд қиссаи мазкур дар китобҳои динии ақвоми дигар чун Таврот ва Инчил дида мешаванд, аммо достонҳои дар адабиёти форсу тоҷик ба ин ном ба қалам омада, асосан сарчашма дар китоби муқаддаси Қуръон доранд. Аз ҷумла, ба таъкиди унвонҷӯ Абдураҳмони Ҷомӣ ва Ҳоварии Шерозӣ низ пеш аз ҳама аз оёти мазкури китоби муқаддаси Қуръон суд ҷустааст. Вале бо ин ҳама диссертант сарчашмаҳои зухури сужаи достони мазкурро дар кутуби “Таврот” ва “Инчил” муқаррар намуда, шеваҳои тазаккури қиссаи номбурдаро дар китобҳои ёдшуда баён дошта, ваҷхи шинохти ин кутуби муътабари диниро ба унвони сарчашмаҳои масехии достонҳои мавриди тадқики хеш шарҳу тафсир мекунанд. Дар заминаи муқаррар намудани сарчашмаҳои исломии достони “Юсуф ва Зулайҳо” дар тадқиқоти анҷомдодаи хеш муаллиф дуруст ишорат мекунад, ки маҳз

дар асоси зикри хушавии достони мазкур дар китоби муқаддаси Куръон, яъне дар Сураи Юсуф матни қиссаи мазкур ба кутуби динӣ, тафосир, адабиёти шифоҳӣ ва силсилаи китобҳои маъруф ба қиссаҳои анбиё ворид гардида, аз ҳар ҷиҳат такмилу ташаккул пайдо намуд. Диссертант ба ҳулосаи дурусти илмӣ мерасад, ки ҳарчанд шоирони адабиёти классикии форсу тоҷик, аз ҷумла Ҷомӣ ва Ҳоварии Шерозӣ асти сужаи достони мазкуро аз китобҳои динии “Таврот”, “Инчил” баргирифтааст ва ҳатто агарҷӣ таъсири китоби муқаддаси “Куръон” ва сужаи мазкур дар он барои эҷоди достони мазкур бузург аст, аммо суханварони мо, аз ҷумла шоирони мавриди таҳқиқ дар умум дар матни сужаи достон матолибе аз ҳуд афзудаанд, ки ин бешак ба нақши суханвраони адабиёти форсу тоҷик дар ташаккул ва такмили сужаи достон таъкид меварзад.

Арзиш ва аҳамияти дигари боби аввали диссертатсия дар он зуҳур меёбад, ки дар он муаллиф бар асоси матолиби тазкираҳо, сарчашмаву манобеи таъриҳӣ, таҳқиқоти анҷомёфта шарҳи ҳоли Ҳоварии Шерозиро барқарор намуда, ба сурати комил барои аҳли мутолеа манзур мегардад. Зиндагинома ва мероси адабии ин суханвари мумтози адабиёти асри XIX маҳз тавассути тадқиқоти анҷомдодаи унвонҷу бори аввал ба хонандай тоҷик пешниҳод шудааст. Баробари ин, вазн ва масоили сарчашмашиносӣ, сохтор ва муҳтавои достони “Юсуф ва Зулайҳо”-и Ҳоварии Шерозӣ низ маҳз дар ҳамин фасли рисола ба таври муфассал ба риштаи таҳқиқ қашида шудааст. Баррасихои илмии муаллиф мукаррар намудаанд, ки ин шоири номвари асри ҳеш асосан ба маснавиҳои ҳамноми Ҷомӣ ва Нозими Ҳиротӣ дастрасӣ ва баробари ин этимоди комил доштааст, ки натиҷаи ҳамин таваҷҷуҳи вай омил ба бунёди ирфонии маснавии шоир гардидааст. Нашрҳои анҷомёфтаи маснавии “Юсуф ва Зулайҳо”-и Ҳоварии Шерозӣ, арзиш ва аҳамияти онҳо, сабабҳои навишта шудани достон, таҳқиқу баррасии ҷойгоҳи достони мазкур дар раванди маснависарой дар адабиёти форсу тоҷик,

хоса дар миёни маснавиҳои дигари ҳамноми он аз дидгохи адабиётшиносони ватаниву хориҷӣ низ аз назари диссертант берун намондаанд.

Бо ҳамин равиш, диссертант дар бораи маснавии “Юсуф ва Зулайҳо”-и Абдураҳмони Ҷомӣ ҷусторҳои илмии хешро манзур намуда, ҳатто ба раванди таҳқиқу омӯзиши мероси адабии ин суханвар, аз ҷумла достони мавриди таваҷҷуҳи хеш дар Тоҷикистон ва берун аз он ручӯъ намуда, ба таври иҷмолӣ роҷеъ ба нашрҳои анҷомёфтai он дар кишвари мо зикри иттилоъ кардааст. Ҳамзамон, нашр ва тарҷумаҳои хориҷии ин маснавии Ҷомӣ низ аз дидгохи муаллиф берун намондааст, ки ин амр ба доираи васеи баррасиҳои илмии диссертант роҷеъ ба яке аз тамоюлҳои аслии тадқиқоти анҷомдодаи вай таъқид меварзад. Фузун бар ин, дар заминаи ковишҳои илмии хеш аз мавҷудияти 199 нусхаҳои ҳаттии достони мазкури Ҷомӣ дар китобхонаҳои ҷаҳон ҳабар дода, нусхаҳои мавҷуд дар китобхонаҳои Тоҷикистонро тасвиф кардааст. Пажӯҳишоти дар заминаи нусхашиносӣ анҷомдодаи унвонҷу ба таври вожӣ шуҳрат ва маъруфияти ин маснавии шоирро дар ақсои олам собит намудаанд.

Боби дувуми рисола “Таҳлили муқоисавии ғоя ва симоҳои марказии достонҳои “Юсуф ва Зулайҳо”-и Ҳоварии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ” унвон дошта, дар он масоили меҳварии тадқиқот дар ҷаҳор фасл шарҳу тафсири илмӣ пайдо кардаанд. Мутолеаи мабоҳиси дар ин боб анҷомёфта мукаррар менамояд, ки муҳаккик дар доираи пажӯҳишҳои хеш пеш аз ҳама ин ду достони ҳамномро аз дидгоҳи ғоя, мазмуну мундариҷа, симоҳои марказӣ нахуст дар алоҳидагӣ ба риштаи таҳқиқ қашида, баъдан бо ҳамин шева таҳлили қиёсӣ анҷом додааст. Умумиятҳои аслии ҳар ду достон пеш аз ҳама дар заминаи сарчашмаи ягона доштани онҳо, доираи ширкати қаҳрамонҳои осор,ҳати сужаи ягона ва амсоли ин мукаррар шудаанд. Баробари ин, зимни таҳлили қиёсии ҳар ду асар унвонҷӯ мукаррар намудааст, ки яке аз маҳсусияти муҳиме, ки пайванди маъноии ҳар ду асарро дар шеваи

нигориши берун аз сужай достон таъмин намуда, ба афроди сиёсӣ ва давлатмардони замон бахшида шудани ҳар ду достон ба шумор меравад. Ба таъкиди муаллиф, агар достони Ҷомӣ ба Султон Ҳусайн Бойкаро бахшида шудааст, пас Ҳоварии Шерозӣ низ маснавии хешро ба шохзодаи кочор Махмуд Мирзо тақдим дошта. Чунин шеваи кор дар ҳарду асар ҳолӣ аз аҳамияти ғоявӣ нест, зоро ба таъкиди диссертант бахши мадҳии дар ҳамин замина ба қалам омадаи ҳар маснавӣ дар меҳвари андешаҳои ҳар ду шоир тарғиби ғояи шоҳи одил қарор дорад. Фузун бар ҳамаи ин монандиҳо, муҳакқиқ ба натиҷаи дурусти илмӣ расидааст, ки вақте ин ду асар дар муҳити ҷудогона, замон ва макони муҳталиф ба қалам омадаанд, ҳамин амр дар навбати аввал метавонад, ки бо назардошти ифодагии рӯҳияи даврони гуногун миёни онҳо фарқияте эҷод намояд. Баробари ин, дар ҷараёни таҳқиқи қиёсӣ ва таҳлили умумиятҳои мавриди назар дар рисола мушаҳҳас гардидааст, ки доираи афроди меҳварии мавриди ситоиш дар маснавии “Ҷомӣ” маҳдуд ба Султон Ҳусайнӣ Бойкаро нест, балки ӯ дар барҳе маворид аз Ҳоча Убайдуллоҳи Аҳрор ва Навоӣ низ васф мекунад, ки ин амр ба ҷанбаи муҳими ирфониро соҳиб будани асари мавриди назарро собит мекунад. Мулоҳизот ва андешаҳои хешро бо зикри порҷаҳо аз маснавӣ, ки бозгӯи ҳақиқати ин амр буда, пайванд ва иродати Ҷомиро ба тариқати нақшбандия ба субут мерасонанд, мустанад гардонидааст. Дар боби савуми рисола, ки Вежагиҳои ӯслубӣ ва бадеии достонҳои «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҳоварии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ» унвон дорад, бо равиши тадқиқи қиёсӣ унвончӯ шабоҳат ва фарқиятҳои ҳар ду достонро аз лиҳози устухонбандӣ, чехраофаринӣ, тасвирсозӣ, забон ва сабки нигориш муқаррар намуда, аз ин роҳ мулоҳизаҳои илмии ҳудро роҷеъ ба арзишҳои адабии ҳар ду достон баён доштааст. Баробари ин, масъалаи ҷойгоҳи хоб ва руъё, мунозира ва корбурди шеваи номанигорӣ низ дар достонҳо ба унвони вежагиҳои муҳими ҳунарии он ба риштаи тадқиқ қашида шудааст. Мулоҳизоти унвончу роҷеъ ба

мухтассоти сабкӣ ва арзишҳои адабии ҳар ду асар бо шеваи муқоиса имкон додааст, ки ў диду назари хешро дар бораи аҳамияти ҳар яке аз ин достонҳои ҳамном дар адабиёти тоҷик, инчунин шеваҳои хоси истиқболи Ҳоварии Шерозӣ аз сабку салиқа ва шеваи баёни Ҷомӣ баён намуда, бад-ин васила мақоми ҳар ду достонро дар равандии нигориши достонҳои ишкӣ дар адабиёти гузаштаи мо муқаррар созад. Тахқики ҷойгоҳи саноئи бадеи чун ташбех, талмех, истиора, нидо, тавсиф ва амсоли ин дар ҳар ду достон низ ба муаллифи рисола имконият додааст, ки арзишҳои адабиву бадеии достонҳои ҳамномро аз роҳи дигар муқаррар намуда, ба натиҷае бирасад, ки воқеан ҳар ду суханвар дар шеваҳои шоиронаи корбурди саноئи бадеӣ муваффақанд ва ин равиш ба онҳо имконият фароҳам овардааст, ки ҷанбаҳои ҳунарии достонҳои худро такмил ва тақвият бахшанд.

Дар хуносай рисола, ки аз 18 банд таркиб ёфтааст, натиҷаҳои тадқиқоти анҷомдодаи диссертант ба таври мушаҳҳас баён шудаанд. Ҷамъбости баррасиҳои анҷомдодаи илмии ў муқаррар намудааст, ки воқеан ҳард ду достон дар мақоми хеш аз арзишҳои муҳими адабиву бадеӣ бархурдор буда, бо назардошти дар замон ва макони ҷудогона ба қалам омадан, баробари доштани пайванд ва умумиятҳои фаровон аз вежагиҳои хоса ва фарқиятҳои куллӣ низ бархурдор ҳастанд.

Дар умум, рисола бо истифода аз сарчашма ва манобеи муҳими адабӣ, сабки равони илмӣ ба қалам омада, баёнгари он аст, ки унвончу дар ҷараёни таълифи он аз осори фаровони адабиву таъриҳӣ, пажӯҳишҳои дар заминаи достонҳои ҳамноми “Ҷусуф ва Зулайҳо” дар адабиётшиносии ватаниву ҳориҷӣ ба анҷом расидаро мутолеа намуда, дар ҷараёни таҳлилу таҳқики матолиби меҳварии рисола мулоҳизаҳои хешро ба таври мустакил низ баён доштааст.

Дар баробари дастовардҳои шоёни илмӣ дар рисола бархе норасоиҳову камбуҷиҳо низ ба назар мерасанд, ки ба таври куллӣ ба ҷанде аз онҳо ишорат ҳоҳем намуд:

1) Маълум аст, ки яке аз таҳқиқоти муҳим дар мавриди баҳси ба қалами Фирдавсӣ нисбат надоштани аввалин достони “Юсуф ва Зулайҳо” аз ҷониби муҳаққики покистонӣ Ҳофиз Махмудхони Шеронӣ сурат гирифтааст. Ҳарчанд дар хулосаи рисола муаллиф аз ин муҳаққик ҳамчун ҷонибдори ин ақида ном бурдааст, аммо дар қисмати дараҷаи омӯхта шудани мавзуъ аз он сарфи назар шудааст. Баробари ин, дар зимни зикри номи муаллиф ба иштибоҳ роҳ дода, онро чун Муҳаммадхони Шеронӣ овардааст. Баробари ин, роҷеъ ба ин мавзуъ устод Абдулмансуни Насриддин низ мақолае ба қалам овардаанд, ки дар баҳши дараҷаи омӯхта шудани мавзуъ ба он ишорат нарафта. Хуб мебуд, ки унвонҷӯ ба тадқиқоти анҷомдодаи ин муҳаққикон ручуъ менамуд.

2) Дар муқаддима рисола ҳангоми зикри сарчашмаҳои тадқиқот унвонҷӯ танҳо осори зерин «Таврот», «Қуръон», «Таърихи Табарӣ»-и Абӯалий Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ , «Тарҷумаи «Тафсирӣ Табарӣ»-и Абӯцаъфар Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ, тафсирҳо, қасас-ул-анбиёҳо ба ҳукми сарчашмаҳои тадқиқот зикр шудаанд. Бояд дар ин радиф ҳар ду маснавии “Юсуф ва Зулайҳо”-и Ҷомӣ ва Ҳоварии Шерозӣ низ зикр ёбад.

3) Боби аввали рисола аз 4 фасл иборат буда, дар фаслҳои аввал ва дувуми он «Манбаъ ва сарчашмаи масехии достонҳои «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҳоварии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ» ва «Манбаъ ва сарчашмаи исломии форсии тоҷикии достонҳои «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҳоварии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ» ном гирифтаанд. Хуб мебуд, ки диссертант ҳар ду фасли мазкурро муттаҳид намуда, масоили меҳварии онро зери унвони манбаъ ва сарчашмаҳои масехӣ ва исломии достонҳои «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҳоварии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ» мавриди баррасӣ қарор медод, зоро ба назар мерасад, ки ҳар ду фасл дар умум 15 саҳифаро ба вучуд овардаанд.

4) Бо сабаби он ки дар фасли савуми боби аввали рисола диссертант ба таҳқиқи шархи ҳоли Ховарии Шерозӣ низ пардохтааст, беҳтар мебуд, ки он ҳамчун “Ховарии Шерозӣ ва “Юсуф ва Зулайҳо”-и ӯ унвонгузорӣ карда шавад.

5) Дар фасли чоруми боби аввал, ки ба таҳқики достони “Юсуф ва Зулайҳо”-и Ҷомӣ бахшида шудааст, муаллиф нахуст роҷеъ ба ҷойгоҳи ин шоири шаҳир дар адабиёти тоҷик изҳори назар намуда, баъдан роҷеъ ба муҳакқиқони рӯзгору осори шоир, инчунин пажӯҳишгарони маснавии “Юсуф ва Зулайҳо”-и Ҷомӣ мулоҳизаронӣ кардааст. Ба андешаи мо ба қисмати дараҷаи омӯхта шудани мавзӯъ интиқол додани ҳамин бахши фасли мазкур мувоғиқи мақсад ҳоҳад буд.

6) Боби дувуми рисола низ аз ҷаҳор фасл таркиб ёфтааст. Ба андешаи мо дар доираи як фасл баён намудани матлабҳои асосии фаслҳои дувум ва савум мувоғиқ мақсад аст, зоро имкон дорад, ки ба гунаи равиши фасли аввал ва ҷаҳорум муаллиф баррасии симоҳои асосии ҳар ду достонро дар як фасл ба риштаи таҳқиқ қашад.

7) Дар банди 18-и Ҳулосаи рисола унвончу таъқид намудааст, ки “Достонҳои ҳар ду шоир ба сабки ҳурӯсонӣ мансубанд ва дар баробари ин сабки инфириодии ҳудро доранд”. Ба андешаи мо ин назари муаллиф кобили истиқбол нест, чун маълум аст, ки Абдураҳмони Ҷомӣ дар миёнаи сабки ироқӣ ва ҳиндӣ қарор дорад ва даврони зиндагонии Ховарии Шерозӣ бошад асосан дар муҳити адабии вай сабки бозгашти адабӣ ҷараён дошт. Ҳаройина, имкон дорад, ки диссертант матлабро ба шакли “дар сабки ниғориши осори мазкур аносими сабки ҳурӯсонӣ ба мушоҳида мерасанд”, ифода кунад.

8) Дар феҳристи адабиёти истифошудаи рисола низ баъзе ноҳамгуниҳо дар зикри унвони осор ба мушоҳида мерасад, ки бартараф намудани онҳо ба салоҳи кори муаллиф ҳоҳад буд.

Албатта, ин камбудиҳо ба ҳеч ваҷҳ арзиши илмии диссертатсияи Муцибахон Ҷавхароваро поин намебаранд. Бо итминон метавон гуфт.

ки Албатта, ин норасиҳои мазкур ҳаргиз арзиш ва аҳамияти фишурдат рисоларо поин намебаранд ва мо бо аз рӯи фишурдаи рисола итмион гуфта метавонем, ки аз рӯи диссертсияи Ҷавҳарова Муҷибахон Одиловна «Ҷусуф ва Зулайҳо» - и Ҳоварии Шерозӣ ва муқоисаи он бо достони ҳамноми Абдураҳмони Ҷомӣ” ба асоси меъёрҳои муқаррарнамудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он шоистаи дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01.01. – Адабиёti тоҷик мебошад. Автореферат ва китобу мақолаҳои нашрнамудаи диссертант мухтавои диссертсияро ифода карда метавонанд.

Муқарризи расмии дувум,
дотсенти кафедраи адабиёti классикии тоҷики
МТД “Донишгоҳи давлатии Хӯҷанд
ба номи академик Б. Ғафуров”

Нурадӣ Нуров

Имзои Н. Нуровро тасдиқ мекунам:

Сардори Раёсати қадрҳои МТД

“Донишгоҳи давлатии Хӯҷанд
ба номи академик Б. Ғафуров”

З. Ашрапова



Суроғ: 735700 Ҷумҳурии Тоҷикистон

ш. Хӯҷанд: мкр. 16, Ҳуррамшаҳр 38

E-mail: nurali74@mail.ru

Тел.: +992928763797